



ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ОМУЌЗОРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ

734003 ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121 Тел: +992 (37) 224-13-83 e-mail: info@tgpu.tj

МАКТУБИ ИТТИЛОӢТӢ

Расёсати Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни дар ҳамбастагӣ бо кафедраи психологияи иҷтимоӣ ва муносибатҳои оилавии факултети психология бахшида ба 30-солагии Рӯзи байналмилалӣ оила дар таърихи 15 майи соли 2023 конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалӣ таҳти унвони « *Масъалаҳои иҷтимоӣ-психологӣ оилаи муосир ва роҳҳои таъмини устувории он* » баргузор менамояд. Ба конференсияи мазкур олимон, мутахассисон ва намоёндагони вазорату идораҳои дахлдори давлатӣ, институтҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва муассисаҳои олии касбӣ даъват карда мешаванд.

Дар конференсия масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор мегиранд:

- Мақоми оила дар масири таърих ва замони муосир;
- Нақши хонавода ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ дар ҳаёти насли башар;
- Вачҳҳои бунёди оила аз сӯйи ҷавонон ва интизориҳои онҳо аз ҳаёти хонаводагӣ;
- Никоҳи ҳешутаборӣ ҳамчун падидаи манфӣ дар ҳаёти имрӯзии мардуми кишвар;
- Фарҳанги оиладорӣ ва судмандии он дар интиҳоби дурусти ҳамсару бад-ин васила таъмини устувории хонавода;
- Сабабу омилҳои мусоидаткунанда ба азҳампошии оилаҳо ва паёмдҳои он барои ҷомеа.

Олимон ва муҳаққиқоне, ки дар қори конференсия хоҳиши ширкат варзидан доранд, метавонанд мақолаҳои худро дар ҳаҷми то 8 саҳифа ба суроғаҳои электронӣ umed_tajik@mail.ru ва gulchehrabarotova@mail.ru то санаи **15 апрели соли 2023** ирсол намоянд. Маводи конференсия дар шакли маҷмӯа чоп карда мешавад.

Забони қори конференсия: тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ.

ТАЛАБОТ НИСБАТ БА МАҚОЛАҲО

- Ҳошия аз боло ва поёни саҳифа 25 мм, аз чап 30 мм, аз рост 15 мм бошад;
- Матни маъруза бояд бо таҳриргари матнии MS Word for Windows. (хуруфи Times New Roman ё Times New Roman Tj, андозаи 14 бо фосилаи 1,5) чоп карда шуда бошад ва дар он ному насаби муаллиф, дараҷаву унвони илмӣ, вазифа, ҷои қор, суроға, телефон, e-mail навишта шавад;
- Расмҳо, тасвирҳо, диаграммаҳо ва схемаҳо бо формати «**bmp**», «**jpg**», «**dwg**», «**gif**» иҷро карда шуда, хатман ба онҳо ном гузошта шавад ва теъдоди онҳо набояд аз се адад зиёд бошад;
- Мақола бояд пурра ба мавзӯи конференсия мувофиқ бошад, баррасии муаллиф, хулосаҳо ва тавсияҳоро дар бар гирад ва пеш аз ҳама дорои навоарӣ бошад.

Суроға: ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни, суроғаҳои электронӣ umed_tajik@mail.ru ва gulchehrabarotova@mail.ru

Телефон барои маълумот: +992 (918) 741551, +992 (918) 170700